

Суратмачлиси №22

чаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-021 дар назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

аз 06 октябри соли 2022

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01-уми июли соли 2022, №210/шд тасдиқгардида, 13 нафар иштирок доранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод шуд, ки чаласа кушода эълон карда шавад. Муҳтарам аъзои шуро, ягон пешниҳоди дигар нест? Аъзои шуро хоҳиш намуданд, ки чаласа кушода шавад. Яқдилона пешниҳод ҷонибдорӣ карда шуд.

Рӯзномаи чаласа:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдурахмони Ҷомӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии шурои диссертатсионӣ Гадоев Н., аъзои комиссияи экспертӣ Ҳомидов Д. ва Раҳмонова Н. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Ҷумъаев Меҳроб Одинаевич дар мавзуи «Хусусиятҳои лексикӣ ва семантикӣ ва калимасозии иқтибосоти арабӣ дар асарҳои насрии Абдурахмони Ҷомӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

- **Султон Ҳасан Баротзода** – доктори илми филология, профессор, узви вобастаи АМИТ, сарходими илмии шуъбаи фарҳангшиносӣ ва истилоҳоти Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ;

- **Нозимов Абдулҳамид Абдуалимович** – доктори илми филология, профессор, мудири кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарии МДТ «Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқоти технологӣ «МИСиС» дар шаҳри Душанбе»;

- **Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич** – доктори илми филология, профессори кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷумаи Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода;

3. Ба ҳайси муассисаи пешбари диссертатсия – **Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров** таъйин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимоя дар сомонаи ДМТ ва КОА-и назди Президенти ҶТ ва ҷопи автореферат иҷозат дода шавад.

5. Таърихи рӯзи ҳимоя 26.01.2023, соати 13:00 таъйин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: яқдилона.


Раиси шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор

 Хоҷаев Д.

Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,

доктори илми филология, профессор

 Чӯраева М.

